



ТОҶИКӢ

Assisting Refugees to Access
Psychological Support

Дастрасӣ ба хизматрасони стандартии равоншиносӣ пас аз бечошавӣ



Пешниҳоди мо

Мо ба одамоне, ки хонаҳои худро тарк кардаанд, кӯмак мекунем.

Барои кӯдакон, наврасон ва калонсолон.

Шумо метавонед ба назди мо биёед, агар худро хуб ҳис намекунед.

Масалан, дар ҳолатҳои:

- Изтироб, андӯх, стресс, хотираҳои нохуш

Суҳбати аввал

Аввал, мо якҷо суҳбат мекунем.

Мо ба шумо гӯш мекунем.

Мо якҷоя баррасӣ мекунем, ки кадом кӯмак барои шумо мувофиқ аст?

Суҳбат дар Донишгоҳи Witten/Herdecke мегузарад.

Суҳбат инчунин онлайн гузаронида мешавад.

Агар шумо олмониро кам гап мезанед:

Мо **тарҷумон** таъмин мекунем.

Муҳим

Суҳбат **ройгон** аст.

Ба шумо **корти суғуртаи тиббӣ** лозим аст.

Баъд чӣ мешавад?

Мо ба шумо дар пайдо кардани дастгирии мувофиқ кӯмак мекунем.

Мо шуморо ба хизматрасониҳои минтақаи шумо равона мекунем,
масалан ба:

- Равонпизишкон
- Марказҳои машваратӣ



Тамос

Лутфан бо мо тамос
гиред:



02302 926-7306

02302 926-7309



arap@uni-wh.de



www.uni-wh.de/arap